

**ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН  
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА  
КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ УМУМӢ**



**СИЛЛАБУС (БАРНОМАИ ВАСЕӢИ КОРӢ) АЗ ФАННИ «МЕХАНИКА  
ВА ФИЗИКАИ МОЛЕКУЛАВӢ» БАРОИ ДОНИШҔҮЁНИ КУРСИ  
ЯКУМИ ИХТИСОСИ АСТРОНОМИЯ – 1-02050405**

Фанни таълимӣ: механика ва физикаи молекулавӣ

Ихтисос: физика – 1-02050405

Хачми соатҳои таълимӣ – 5 кредит (120 соат)

Лексия – 32 соат (1,33 кредит)

Машгулияти амалӣ (КМРО) – 40 соат (1,67 кредит)

КМД – 48 соат (2 кредит)

Курс – 1, семестри 1-ум

**ДУШАНБЕ – 2023**

## СИЛЛАБУС

(барномаи васеи корӣ) аз ҷониби профессори кафедраи физикаи умумӣ Ақдодов Д.М. ва дотсент Гулов Б.Н. аз фанни мехеника ва физикаи молекулавӣ барои донишҷӯёни курси 1-уми шуъбаи рӯзонаи ихтисоси астрономия – 1-02050405 мураттаб шудааст.

<b>Ном ва насаби омӯзгор</b>	<b>Курс</b>	<b>1</b>	<b>Чадвали дарсҳо</b>
н.и.ф.-м., дотсент Гулов Б.Н.	<b>семестр</b>	<b>1</b>	
	<b>Шумораи кредитҳо</b>	<b>5</b>	
Суроғаи омӯзгор: Кафедраи физикаи умумӣ, утоқи 502, бинои таълимии №16, Тел:	Лексия	32 с	
	КМРО	40 с	
	КМД	48 с	
	Қабули КМД	-	
	Шакли назорати чамъбастӣ	Имтиҳон	

Силлабус (барномаи васеи корӣ) дар асоси барномаи намунавии таълимии курсҳои физикаи умумӣ, ки Шӯрои методии ДМТ аз 27 декабри соли 2022 суратчаласаи №4/б тасдиқ кардааст, мувофиқ мебошад ва аз рӯи Стандарти давлатии таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Барномаи таҳсилотӣ) самти 0205-«Таълими фанҳои физика ва математика», ихтисоси 1-02050405-«Астрономия», ки аз тарафи Вазорати маориф ва илмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 сентябри соли 2022 тасдиқ шудааст, барои донишҷӯёни ихтисоси физика тартиб дода шудааст.

Силлабус (барномаи васеи корӣ) дар ҷаласаи кафедраи физикаи умумӣ аз 30 августи соли 2023, суратмаҷлиси №1 баррасӣ ва тасдиқ гардидааст.

Мудири кафедра  д.и.ф.-м., Ақдодов Д.М.

Дар асоси қарори шӯрои илмию методии факултети физика аз 15 сентябри соли 2023, суратмаҷлиси №1 баррасӣ ва барои истифода дар раванди таълим тавсия дода шудааст.

Раиси Шӯрои илмӣ-методии  
факултет, н.и.ф.-м.



Истамов Ф.



## **ФАСЛИ I: ҚИСМИ ТАШКИЛЙ-МЕТОДӢ**

**1.1.** Фанни таълимии механика ва физикаи молекулавӣ дар нақшаҳои таълимии ихтисоси астрономияи факултети физика мақоми фанни ҳатмиро касб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи асосиро ишғол намудааст. Дар қисми механика ва физикаи молекулавӣ донишҷӯёнро бо методҳои тадқиқи ҳаракати ҷисмҳои макроскопӣ ва микроскопӣ шинос меқунанд, ки асоси омӯзиши механикаи назариявӣ, термодинамика ва физикаи статистикӣ мебошад.

**1.2. Тавсифи муҳтасари фан.** Физикаи умумӣ пои илмҳои бунёдии табиӣ буда, дар инкишоф ва пешрафти техникаю технологияи мусоир нақши муҳимро мебозад. Қисми якуми физикаи умумӣ-механика ва қисми дуюмаш – физикаи молекулавӣ мебошад.

**1.3.** Мақсад аз омӯзиши фанни «Физикаи умумӣ» назарияи физикиро чун ҷамъбости мушоҳида, таҷриба ва озмоишҳо нишон додан аст. Назарияи физикӣ робитаи байни ҳодисаҳои физикӣ ва бузургиҳои физикиро аз назари математикий ифода меқунад. Курси физикаи умумӣ бояд тавассути лексияҳо, дарсҳои амалию озмоишӣ донишҷӯёнро бо тарзҳои асосии мушоҳида, ҷенқунӣ ва озмоиш шинос кунад. Ин курс ба донишҷӯён бояд истифодабарии донишҳои назариявиро барои ҳалли масъалаҳои амалий ёд дигад.

**Вобаста аз мақсад, дар ҷараёни омӯзиши фанни «фитопатология» вазифаҳои зерин ҳал карда мешаванд:**

- бо қонунҳои механикаю физикаи молекулавӣ ва ифодаҳои математикии онҳо пурра шинос намояд;
- ба дониши назариявии донишҷӯён такя карда тарзи ҳалли масъалаҳои амалиро ёд дигад;
- дар донишҷӯён маълумот дар бораи методҳои тадқиқӣ ва ҳусусиятҳои системаҳои молекулавӣ тасавурот пайдо кунонад, азхудкунии материалҳои курси додашударо таъмин кунад ва таҳкурсӣ барои омӯхтани фаслҳои ояндаи физикаи умумӣ, механикаи назариявӣ, термодинамикаю физикаи статистикӣ барпо кунад;
- ба дониши назариявии донишҷӯён такя карда тарзи ҳалли масъалаҳои амалиро ёд дигад;
- бо ҳодисаҳои физикӣ, тарзи мушоҳида ва тадқиқи онҳо, тарзи кори асбобҳои физикӣ, тавассути онҳо ҷен кардани бузургиҳои физикӣ, роҳҳои коркарди натиҷаҳои озмоиш шинос кунад..

**1.4. Пререквизитҳо:** Ҳангоми омӯзиши фанни «Механика ва физикаи молекулавӣ» донишҷӯён ба донишҳои азхуднамудаи худ оид ба фанҳои зерине, ки барои омӯзиши фанни мазкур мусоидат меқунанд, такя меқунад: физикаи мактабӣ, математика, химия, асосҳои информатика.

**1.5. Постреквизитҳо:** Донишҷӯён дониш ва малакаи дар натиҷаи омӯзиши фанни «Механика ва физикаи молекулавӣ» гирифтаашонро метавонад ҳангоми омӯзиши тамоми фанҳои физика ва фанҳои таҳассусӣ

истифода баранд, аз чумла: физикаи умумӣ, физикаи назариявӣ, астрофизика, механикаи осмон ва гайра.

### **1.6. Талаботҳои асосӣ доир ба қисматҳои фан ва омӯзиши он:**

1.6.1. Талабот нисбат ба сатҳи азхудкуни фан (салоҳиятҳои касбӣ).

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯй бояд:

**а) донад:**

- мазмуни мағҳумҳои асосӣ, муодилаҳо ва таносубҳои меҳаникаро аз худ кунад;
- қонунҳои физикаро дуруст ифода карда, масъалаҳои физикиро миқдоран баён ва ҳал кунад;
- қонунҳои асосии динамика, усулҳои тавсифи кинематикӣ ва динамикии системаҳои меҳаникӣ аз худ намояд;
- аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китоб ва таҳлил намояд;
- соҳтани моделҳои математикии ҳодисаҳои физикиро ёд гирифта, тарзи истифодай онҳоро аз худ намояд;
- принципҳои кор ва соҳтори таҳлизотҳои таҷрибавии ҳозиразамони омӯзиши ҳодисаҳои меҳаникӣ аз худ кунад.

— мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода барад.

**б) тавонад:**

- мазмуни мағҳумҳои асосӣ, муодилаҳо ва таносубҳои меҳаникаро аз худ карда бошад;
- қонунҳои физикаро дуруст ифода карда, масъалаҳои физикиро миқдоран баён ва ҳал карда тавонад;
- аз нишондодҳои услубӣ ва асбобҳои физикӣ истифода бурда, дар озмоишгоҳ таҷриба гузаронида тавонад ва натиҷаҳои таҷрибаро ҳисобу китоб намуда, таҳлил намояд ва аз он хулоса барорад;
- моделҳои математикии ҳодисаҳои физикиро соҳта тавонад;
- мустақилона аз китобҳои таълимӣ истифода бурда тавонад.
- шарҳ ва баҳо дода тавонистани мағҳумҳои фан ба таври миқдорӣ;
- дарк намудани масоили техникии мубрами мусир ва роҳҳои ҳалли онҳо.

**в) дар амал татбиқ карда тавонад:**

- малакаҳои ҳисоббарорӣ ва тавсиф дар доираи усулҳои динамикӣ ва кинематикии;
- - маҳорати кор кардан бо асбобҳои ченкунӣ;
- малакаи кор бо адабиёти таълимӣ ва илмӣ;
- ҳалли масъалаҳои вобаста ба ҳаракати меҳаникии ҷисмҳои моддӣ; - идора кардани таҷлизот ва таҷлизоти мусирни физикӣ;
- кор бо технологияҳои мусирни таълимӣ ва иттилоотӣ;
- оид ба таҳқиқоти назариявӣ ва амалий.

**Шаклҳо** – лексия, дарсҳои амалии аудиторӣ, омодасозии маърӯзаҳо ба конфронс, кори мустақилонаи ҷорӣ, ичро намудани ҳалли супоришҳои

шарты вобаста ба ҳар як мавзуъ, ичрои корҳои мустақилона, навиштани мазмуни муҳтасар (конспект).

**Усулҳо** – ҳалли супоришиҳо, омодасозии маърӯзаҳо, ичрои корҳои мустақилона, мубоҳисаҳо, бозиҳои корӣ, қабули имтиҳон, тест ва монанди инҳо.

Ҳангоми гузаронидани дарсҳои амалӣ истифодабарии маҷмӯи дар ихтиёрдоштаи техникаи электронӣ тавсия дода мешавад: таҳтаи электронӣ. Маводҳои асосии шарҳдиҳанда (плакатҳо, намунаи бемориҳо, графикҳо) барои истифодабарии мувоғиқ (намоишҳо, дискҳо) бояд пешакӣ омода карда шаванд. Ҳангоми дар дарсҳои амалӣ гузаронидани пурсиш истифода аз маҷмӯи тестҳо ба манфиати кор мебошад.

*Нақшай тақвимӣ-мавзӯи фанни таълимии «Механика ва физикаи молекулавӣ»*

Миқдори умумии кредитҳо 5 (120 соат)

Машғулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ – 1,33 (32 соат)

Машғулиятҳои аудитории амалӣ – 1,67 (40 соат)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯён – 2 (48 соат)

## 2.2. Нақшай умумии тақвимии мавзӯҳои фанни таълими

### Мундариҷаи фан

№	Ҳафта	Номгӯи мавзӯҳо ва фаслҳо	Дарсҳои аудиторӣ		КМД	Ҳамагӣ	Адабиёт
			Лексия	КМРО			
<b>МАСЪАЛАҲОИ ФИТОПАТОЛОГӢ</b>							
1.	I	Мавзӯи 1. Кинематика ҳаракати ростхатта.	2	3	2	7	Адабиёт: 1(саҳ.12-20) Адабиёт: 2(саҳ.4-14) Адабиёт: 11(саҳ.16-23)
2.	II	Мавзӯи 2. Кинематикаи ҳаракати ҷарҳизананда	2	2	2	6	Адабиёт: 1(саҳ.21-26) Адабиёт: 2(саҳ.15-19) Адабиёт: 11(саҳ.25-32)
3.	III	Мавзӯи 3. Қонунҳои асосии динамика.	2	3	2	7	Адабиёт: 1(саҳ.33-38) Адабиёт: 2(саҳ.28-43) Адабиёт: 11(саҳ.34-47)
4.	IV	Мавзӯи 4. Кор ва энергия.	2	2	2	6	Адабиёт: 1(саҳ.50-55) Адабиёт: 2(саҳ.49-53) Адабиёт: 11(саҳ.51-60)
5.	V	Мавзӯи 5. Ҳаракат дар майдони ҷозиба.	2	3	2	7	Адабиёт: 3(саҳ.132-145) Адабиёт: 11(саҳ.121-126)
6.	VI	Мавзӯи 6. Кинематика ва динамикаи релативӣ.	2	2	2	6	Адабиёт: 1(саҳ.26-32) Адабиёт: 2(саҳ.19-23; 85-92)

							Адабиёт: 11(сах.65-81)
7.	VII	Мавзуи 7. Динамикаи чисми саҳт.	2	3	2	7	Адабиёт: 1(сах.72-79) Адабиёт: 2(сах.74-82) Адабиёт: 11(сах.85-100)
8.	VIII	Мавзуи 8. Механикаи моеъҳо.	2	2	2	6	Адабиёт: 1(сах.89-100) Адабиёт: 2(сах.94-107) Адабиёт: 11(сах.132-143)
9.	IX	Мавзуи 9. Лапишҳои механикӣ.	2	3	2	7	Адабиёт: 1(сах.102-119) Адабиёт: 2(сах.109-123) Адабиёт: 11(сах.146-163)
10.	X	Мавзуи 10. Мавҷҳои механикӣ.	2	2	2	6	Адабиёт: 1(сах.119-127) Адабиёт: 2(сах.129-137) Адабиёт: 11(сах.168-177)
11.	XI	Мавзуи 11. Усулҳои муоинаи системаи зарраҳои зиёд.	2	3	2	7	Адабиёт: 1(сах.130-140) Адабиёт: 11(сах.186-212)
12.	XII	Мавзуи 12. Муодилаи ҳолати ва қонунҳои гази идеалиӣ.	2	2	2	6	Адабиёт: 1(сах.141-151) Адабиёт: 11(сах.223-249)
13.	XIII	Мавзуи 13. Қонуни якуми термодинамика.	2	3	2	7	Адабиёт: 1(сах.154-160) Адабиёт: 11(сах.265-271)
14.	XIV	Мавзуи 14. Қонуни дуюми термодинамика.	2	2	2	6	Адабиёт: 1(сах.160-170) Адабиёт: 11(сах.278-288)
15.	XV	Мавзуи 15. Газҳои реалиӣ.	2	3	2	7	Адабиёт: 1(сах.172-175) Адабиёт: 11(сах.251-262)
16.	XVI	Мавзуи 16. Ҳодисаҳои интиқол дар газҳо.	2	2	2	6	Адабиёт: 1(сах.175-180) Адабиёт: 11(сах.288-294)
<b>Ҷамъ:</b>			32	40	48	120	

### 2.3. МУНДАРИЧАИ МАВЗУҲО ВА ФАСЛҲОИ ҶУДОГОНАИ ФАННИ ТАЪЛИМИЙ

**Мавзӯи 1. Кинематика ҳаракати ростхатта.** Системаи сарҳисоб. Тарзҳои тасвири ҳаракати нуқтаи материалӣ. Ҳаракати ростхаттаи мунтазам. Кӯчиш. Суръат. Ҳаракати ростхаттаи событшиштоб. Шитоб Ҳаракати ростхаттаи ғайримунтазам. Суръати миёна. Суръати лаҳзагӣ. Шитоби миёна. Шитоби лаҳзагӣ.

**Мавзӯи 2. Кинематикаи ҳаракати чархзананда.** Ҳаракати каҷхатта. Шитобҳои амудӣ ва тангенсӣ. Векторҳои суръат ва шитоби қунҷӣ. Муодилаҳои қунҷи гардиш ва суръати қунҷӣ ҳангоми чархиш. Навъҳои ҳаракати чисми саҳт.

**Мавзуи 3. Қонунҳои асосии динамика.** Қувва ва таъсири мутақобил. Қонунҳои асосии динамика (Қонунҳои Нютон). Мисолҳои татбиқи қонуни дуюми Нютон. Импулс. Моменти қувва. Мафҳум дар бораи маркази массаҳо.

**Мавзуи 4. Кор ва энергия.** Кори қувва. Кори қувваҳои потенсиалӣ Энергияи потенсиалӣ ва кинетикӣ. Алоқамандии қувва ва энергияи потенсиалӣ. Энергияи потенсиалии чисм дар майдони ҷозиба. Қонуни бақои импулс. Қонуни бақои моменти импулс. Қонуни бақои энергия.

**Мавзуи 5. Ҳаракат дар майдони ҷозиба.** Қонунҳои Кеплер. Қонуни ҷозибаи умумиҷаҳонӣ. Суръатҳои кайҳонӣ.

**Мавзуи 6. Кинематика ва динамикаи релативӣ.** Принсиipi нисбияти Галилей. Табдилоти Галилей. Постулатҳои Эйнштейн. Табдили Лоренс. Хулосаҳо аз табдилоти Лоренс. Ҳаракати чисмҳои массаашон тағиیرёбандада.

**Мавзуи 7. Динамикаи чисми саҳт.** Муодилаи асосии ҷарҳиши чисми саҳт. Моменти инерсияи. Теоремаи Гюгенс-Штейнер. Кори қувва ва энергияи кинетикӣ ҳангоми ҷарҳзании чисм. Моменти импулси чисми саҳти ҷарҳзананда. Қонуни бақои импулс ҳангоми ҷарҳиши.

**Мавзуи 8. Механикаи моеъҳо.** Механикаи моеъҳо. Гидродинамика. Муодилаи Бернулӣ. Формулаи Торичелӣ. Ҳаракати моеъи часпак. Ҳаракати ламинарӣ ва турбулантии моеъи часпак. Ҳаракти чисм дар дохили моеъ

**Мавзуи 9. Лапишҳои механикӣ.** Лапишҳои механикӣ. Тавсифи лапиш. Лапишҳои гармоникӣ. Динамикаи лапиши гармоникӣ, Раққосаки математикӣ математикӣ ва физикӣ. Энергияи чисми лапанд. Лапишҳои хомӯшванда. Лапиши маҷбуриӣ.

**Мавзуи 10. Мавҷҳои механикӣ.** Мавҷҳои механикӣ. Мавҷҳои тӯлӣ ва арзӣ. Суръати паҳншавии мавҷ. Муодилаи мавҷ. Интерференсияи мавҷҳо. Мавҷи истон. Дифраксияи мавҷҳо. Мавҷҳои садо.

**Мавзуи 11. Усулҳои муоинаи системаи зарраҳои зиёд.** Тақсимоти Максвелл. Суръатҳои тавсифии тақсимоти Максвелл. Тақсимоти Болсман. Формулаи барометрӣ.

**Мавзуи 12. Муодилаи ҳолати ва қонунҳои гази идеалӣ.** Фишор. Ченкуни фишор. Муодилаи ҳолати гази идеалӣ. Қонунҳои таҷрибавии гази идеалӣ.

**Мавзуи 13. Қонуни якуми термодинамика.** Кор дар изоравандҳо. Энергияи дохилӣ. Микдори гармӣ. Қонуни якуми термодинамика. Гармифунҷоиши гази идеалӣ ва санҷиши таҷрибавии он. Раванди адиабатӣ.

**Мавзуи 14. Қонуни дуюми термодинамика.** Равандҳои сиклӣ (давриӣ). Сикли Карно. Шкалаи термодинамикии мутлақи температура. Қонуни дуюми термодинамика. Энтропияи гази идеалӣ. Ҳисоби тағиирёбии энтропия дар равандҳои бебозгашт

**Мавзуи 15. Газҳои реалӣ.** Изотермаҳои эксперименталӣ (таҷрибавӣ). Нуктаи критикӣ. Муодилаи Клайперон- Клаузиус. Муодилаи Ван-дер-Ваалс. Эффекти Ҷоул-Томсон.

**Мавзуи 16. Ҳодисаҳои интиқол дар газҳо.** Намудҳои ҳодисаҳои интиқол. Ҳодисаҳои интиқол дар газҳо. Ҳодисаҳои физикӣ дар газҳои тунук.

### **2.3. МУНДАРИЧАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШ҆ЧҮ**

Кори мустақилонаи дониш҆чү - ҳамчун амали дониш҆чү дар ҷодаи мустақилона азхуд намудани барномаи таълимии фан аз рӯи мавзуъҳо ва супоришиҳои пешбинишуда ба шумор рафта, аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии қасбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимию методӣ ва дастурҳо пурра таъмин гардонида мешавад. Кори мустақилонаи дониш҆чү дар шароити татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

- кори мустақилонаи дониш҆чү бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустақилонаи дониш҆чү (КМД).

#### **МУНДАРИЧАИ КМРО**

Машғулияти амалӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълимии дониш҆чӯён ба шумор рафта, алоқамандии мантиқиро бо таълими назариявӣ, ба самти амалия равон соҳтани фанҳои таълимии алоҳида ва тайёрии пурраи дониш҆чӯёнро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машғулияти амалӣ дониш҆чӯён қоида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назариявӣ аз фанни таълимӣ азхуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушаххасро дар асоси маълумоти илмии гирифтаашон дар худ ташаккул медиҳанд.

Мақсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани қобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустақилона фикр рондани дониш҆чӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назариявӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои қасбии дониш҆чӯён мусоидат қунад.

Кори мустақилонаи дониш҆чү бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришиҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентатсия)-и маводи ҷамъоварда, дифои кор (лоиҳа)-ҳои курсӣ, ҳисбот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва ғайра иҷро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

<b>Мавзуъ №</b>	<b>ҳафта</b>	<b>Мундариҷаи машғулиятҳои амалӣ (КМРО)</b>
Мавзӯи 1. Қойидаҳои иҷро кардани корҳои лабораторӣ ва техни- кии бехатарӣ	I	Шиносоии дониш҆чӯён бо озмоишгоҳи механика. Ҳусусиятҳои хоси озмоишгоҳ. Иҷрои талаботҳо оиди бехатарии техники ва тарзи муносибат бо асбобҳои нисбатан мураккаби озмоишӣ. Адабиёт: 8(саҳ 4-9).
Мавзуи 2. Кори лаборатории № 1. Муайян кардани андоза ва зичии ҷисмҳое, ки шакли геометрии дуруст доранд.	II	Омӯхтани соҳти штангенпаргор ва ми- рометр. Бо воситаи ин асбобҳо ҷен кар- дани андозаҳои геометрии ҷисмҳо. Муай- ян кардани зичии ҷисмҳои яқцинсаи шакли геометриашон дуруст. Адабиёт: 8(саҳ 10-15).
Мавзуи 3. Кори лаборатории №	III	Санҷидани қонунҳои кинематика ва динамика дар ҳаракати ростхатта:

2. Омӯхтани қонунҳои кинематика ва динамикаи ҳаракати пешравӣ дар мошини Атвуд.		омӯхтани ҳаракати мунтазам; санчиши формулаи роҳи дар ҳаракати сабитшитоб, ки суръати ибтидоиаш ба сифр баробар аст; санчиши формулаи суръат дар ҳаракати сабитшитоб, ки суръати ибтидоияш ба сифр баробар аст; санчиши қонуни дуюми Нютон. Адабиёт: 8(саҳ 16-23).
Мавзуи 4. Кори лаборатории № 3. Омӯхтани кинематикаи ҳаракати пешравӣ дар мошини Атвуд	IV	Санцидан қонунҳои кинематика дар ҳаракати ростхатта ва тавассути онҳо муайян кардани шитоби афтиши озод. Адабиёт: 8(саҳ 24-28).
Мавзуи 5. Кори лаборатории № 4. Омӯхтани зарбаи чандрии чисмҳо.	V	Тадқиқи қонуни баҳои импулс ҳангоми зарбаи чандрий Адабиёт: 8(саҳ 29-32).
Мавзуи 6. Кори лаборатории № 6. Муайян намудани зариби часпакии моеъҳо бо усули Стокс.	VI	Муайян кардани зариби часпакии глитсерин ва равған. Адабиёт: 8(саҳ 38-42).
Мавзуи 7. Кори лаборатории № 8. Тадқиқи қонуни асосии динамикаи ҷарҳиши чисми саҳт.	VII	Санчиши таҷрибавии қонуни асосии динамикаи ҷарҳиши чисми саҳт. Адабиёт: 8(саҳ 46-52).
Мавзуи 8. Кори лаборатории № 9. Омӯхтани динамикаи ҳаракати ҷарҳзаний дар раққосаки Обербек.	VIII	Омӯзиши динамикаи ҷарҳиш ва тавассути он муайян намудани моменти қувваи соиш ва вобастагии моменти инерсияи раққосак ба масофаи ҷойгиршавии борҳо то тири ҷарҳзаний. Адабиёт: 8(саҳ 53-59).
Мавзуи 9. Кори лаборатории № 13. Омӯхтани лаппишҳои раққосаки универсialiй.	IX	Бо ёрии раққосаки математикӣ ва раққосаки гардон муайян кардани шитоби афтиши озод. Адабиёт: 8(саҳ 77-84).
Мавзуи 10. Кори лаборатории № 16. Муайян кардани суръати садо дар ҳаво бо методи мавҷи истон.	X	Муайян кардани дарозии мавҷ ва суръати садо. Адабиёт: 8(саҳ 94-98).
Мавзуи 11. Кори лаборатории № 2.	XI	дар таҷриба санцидан қонуни Бойл-Мариотт ва қонунҳои мутаҳидаи Бойл-

Санчиши қонунҳои гази идеалӣ.		Мариотт ва Гей-Люссак. Адабиёт: 10(саҳ 15-18).
Мавзуи 12. Кори лаборатории № 4. Муайян кардани $c_p / c_v$ барои ҳаво бо методи клеман ва дезорм	XII	Бо усули восеъшавии адиабатӣ муайян кардани нисбати гармигунҷоиши хос ҳангоми доимӣ будани фишор ( $C_p$ ) бар гармигунҷоиши хос ҳангоми доимӣ будани ҳачм ( $C_v$ ) барои ҳаво. Адабиёт: 10(саҳ 22-25).
Мавзуи 13. Кори лаборатории № 6. Муайян кардани гармигунҷоиши хоси ҷисмҳои саҳт	XIII	Бо ёрии калориметр муайян кардани гармигунҷоиши металлҳо. Адабиёт: 10(саҳ 29-32).
Мавзуи 14. Кори лаборатории № 7. Муайян кардани зариби васеъшавии тӯлии ҷисмҳои саҳт.	XIV	Муайян кардани зариби васеъшавии хаттии оҳан ( $Fe$ ), алюминий ( $Al$ ) ва шиша. Адабиёт: 10(саҳ 32-36).
Мавзуи 15. Кори лаборатории № 9. Муайян кардани гармии хоси буғшавии об.	XV	Муайян кардани гармии хоси буғшавии об. Адабиёт: 10(саҳ 39-42).
Мавзуи 16. Ҳисоботи ҷамбастии корҳои озмоиши иҷрошуда.	XVI	Мавҷудияти дафтари маҳсус оиди кори озмоиши, натиҷаҳои иҷроиши кор, графикҳо, ҷадвалҳо, хулосаи ҳар як кори иҷрошуда, ҷавоб ба саволҳои озмоиши ва қайди омӯзгор оиди супоридани кори озмоиши.
<b>Ҷамъ</b>		<b>40</b>

## 2.5. Шарҳи мухтасари супоришҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯ (КМД) тарзи фаъол ва мақсадноки аз худ намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермаҳсули эҷодии ӯ бе иштироки фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯ ҳатмӣ ва назоратшаванда мебошанд. Корҳои мустақилонаи донишҷӯ омода гардидани донишҷӯро ба машғулиятҳои дарсии ҷорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар фаъолона ширкат варзидан ҳангоми баргузор шудани машғулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ ва амалий, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи иҷрои корҳои мустақилона бадастовардаи донишҷӯён барои баҳои ҷамъbastии азхудкунии фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъbastи натиҷа ва баҳодиҳӣ ба корҳои мустақилонаи донишҷӯ муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми донишҷӯёни гурӯҳи академӣ амалий гардонида мешавад. Натиҷаҳои бадастовардаи донишҷӯ оид ба корҳои мустақилона ҳангоми гузаронидани

аттестатсияи чамъбастӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои ичро намудани корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “Механика ва физикаи молекулавӣ” ва нақшай таълимии ихтисиси мазкур чунин муқаррар карда шудааст:

<b>Номгӯи мавзухои дарсӣ</b>	<b>Супориш</b>	<b>Муҳлати супоридан</b>	<b>Ҳаҷм ва тартиби барасмиятдарории корҳо</b>
Мавзӯи 1. Кинематика ҳаракати ростхатта.	Вазифаи хонагӣ – Маълумотҳо оиди системаи воҳидҳои СИ.	Ҳафтай 1	Супоридани маърузаи хаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо (на кам аз 4-5 саҳ.)
Мавзӯи 2. Кинематикаи ҳаракати ҷарҳзананда	Вазифаи хонагӣ - таҳлили андешаҳо вобаста ба татбиқи ҳаракати ҷарҳзананда дар астрономия.	Ҳафтай 2	Супоридан дар шакли хаттӣ ва графикҳо.
Мавзӯи 3. Қонунҳои асосии динамика.	Вазифаи хонагӣ- татбиқи қонунҳои Нютон.	Ҳафтай 3	Супоридан дар шакли хаттӣ ва расм.
Мавзӯи 4. Кор ва энергия.	Вазифаи хонагӣ – ҳисоби энергияи потенциалӣ дар майдони ҷозиба.	Ҳафтай 4	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.
Мавзӯи 5. Ҳаракат дар майдони ҷозиба.	Вазифаи хонагӣ- таҳлили амиқи қонунҳои Кеплер ва суръатҳои кайҳонӣ.	Ҳафтай 5	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзӯи 6. Кинематика ва динамикаи релативӣ.	Вазифаи хонагӣ- дарки қонуни бақои энергия дар механикаи релативӣ. Таносуби энергия ва импулс.	Ҳафтай 6	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзӯи 7. Динамикаи ҷисми саҳт.	Вазифаи хонагӣ- моменти импулси ҷисми саҳт ҳангоми ҷарҳзаний. Қонуни бақои моменти импулс.	Ҳафтай 7	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзӯи 8. Механикаи моеъҳо.	Вазифаи хонагӣ- татбиқи муодилаи Бернуллий.	Ҳафтай 8	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзӯи 9. Лапишҳои меҳаникӣ.	Вазифаи хонагӣ – таҳлили сифатӣ ва миқдории фигураҳои лисажу.	Ҳафтай 9	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.

Мавзуи 10. Мавҷҳои механикӣ.	Вазифаи хонагӣ- таҳлили хосияти мавҷҳои садоӣ.	Ҳафтай 10	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.
Мавзуи 11. Усулҳои муоинаи системаи зарраҳои зиёд.	Вазифаи хонагӣ- омӯзишӣ таносуби қонуниятҳои статистикӣ ва термодинамикӣ.	Ҳафтай 11	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.
Мавзуи 12. Муодилаи холати ва қонунҳои гази идеалиӣ.	Вазифаи хонагӣ-муодилаи асосии назарияи молекулавӣ кинетикиӣ.	Ҳафтай 12	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 13. Қонуни якуми термодинамика.	Вазифаи хонагӣ- татбиқи қонуни якуми термодинамика барои муоинаи равандҳои изотермӣ, изохорӣ, изобарӣ ва адиабатӣ.	Ҳафтай 13	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуи 14. Қонуни дуюми термодинамика.	Вазифаи хонагӣ- таҳлили статистикии қонуни дуюми термодинамика. Маънои физикии энтропия. Энтропия ва эҳтимолият.	Ҳафтай 14	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 15. Газҳои реалиӣ.	Вазифаи хонагӣ- таҳлили изотермаҳои Ван-дер-Ваалс. Нуқтаи критикӣ.	Ҳафтай 15	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 16. Ҳодисаҳои интиқол дар газҳо.	Вазифаи хонагӣ- таҳлили диффузияи газҳо, соиши дохилӣ дар газҳо, гармигузаронӣ дар газҳо.	Ҳафтай 16	Супоридан дар шакли хаттӣ. Презентатсияи вазифаи хонагӣ.

### ФАСЛИ III: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Баҳо мувофиқи Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузашта мешавад. Ҳар ҳафта назорати ҷорӣ аз болои иштироки донишҷӯён дар дарсҳои лексионӣ ва амалӣ, фаъолнокӣ дар КМРО, ичрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтиҳони ҷамъбастӣ дар шаклҳои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва ғ. гузаронида мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои ҷамъбастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандай натиҷаҳои кӯшишҳоятон дар муддати нимсола мебошад. Баҳои ҷамъбастӣ дар асоси ҷадвали баҳогузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳ муайян шудааст, гузашта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯ дар ҳар як давр (ҳар ҳафта:  $2,5 + 6 + 4 = 12,5$  хол).

Аз ҷумла: 4 хол – барои фаъолнокӣ дар машғулиятҳо лексионӣ;

6 хол – барои корҳои ичрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.);  
2,5 хол – барои кори мустақилона (КМД).

Муайян намудани рейтинги донишҷӯ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси талаботи низоми холдиҳӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳон доир ба фанни таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳаҷми саволномаи тестӣ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳонӣ фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълимии равияҳои илмҳои дақиқ аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 хол муқаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, холи муқараргашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холҳои дар рафти қабули аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ҳамчун чамъи холҳои санчиши тестӣ дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ба холҳои дар давоми семестр азхудкардаи ў илова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фан гузашта мешавад, чамъи холҳои дар давоми ҳафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастӣ мебошад. Холҳо ба таври зер тақсим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ҲАФТАҲО ВА МИҚДОРИ ҲАДДИ АҚҚАЛИ ХОЛҲО																ИЧ	$\sum$ холҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	
2	Барои корҳои ичрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	
3	Барои корҳои ичрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40	
4	Дар ҳафта	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	200	
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																100	300	

Баҳои чамъбастӣ доир ба фан тибқи формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[ \frac{(ИФ_1 + ИФ_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ \cdot 0,5$$

## ***Ифодаи ҳуруфи ӣ ва ададии баҳои донишҷӯ***

Ифодаи ҳуруфи ӣ баҳо	Ифодаи ададии баҳо	Холи ҷавобҳои дуруст	Ифодаи анъанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B + < 90$	Хуб
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B - < 80$	Ҳанӯз
<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C + < 75$	
<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	Қаноатбахш
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C - < 65$	
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D + < 60$	Ҳарорат
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<i>F<sub>X</sub></i>	0	$45 \leq F_X < 50$	Ҳарорат
<i>F</i>	0	$0 \leq F < 45$	

*Эзоҳ:  $F_X$ - баҳои ғайриқаноатбахшест, ки ба донишҷӯ ҳукуқи дар омӯзиши тақрории фан иштирок накарда, дар триместр (сессияи иловагӣ) бе пардохти маблағ супоридани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.*

**Сару либоси тавсиявӣ ва иштироки донишҷӯён** дар тамоми машғулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва ғ.) ҳатмӣ мебошад. Ба дарсҳо омадан худ аз худ зиёдшавии холҳоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишҷӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканӣ ва ё сари вақт ичро накардани супоришҳои аз ҷониби омӯзгор муқарраршуда донишҷӯ тавассути холҳои муайян ҷарима карда мешавад.

**Фаъолнокӣ** дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО ҳатмӣ буда, яке аз ташкилдиҳандагони холи ҷамъбастии донишҷӯ мебошад. Талаботи ҳатмии фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зоро натиҷаи аз рӯи машғулиятҳои аудитории амалий бадастовардаи донишҷӯ, холҳои дар давоми баргузор гардидани машғулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ӯро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азхудкунии фанни таълимӣ дар машғулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаъолнокӣ – 64 хол, корҳои мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалий ва ғ.) – 96 хол ва барои КМД 40 холи имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

**Вазифаи ҳаттии ҳонагӣ** ичрои корҳои мустақилона ва навиштани кори мустақилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Ичрои рефератҳо барои тамоми донишҷӯён ҳатмист. Меъёрҳои баҳогузории кори ҳаттӣ: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён, доштани таҳлили ва хуласаҳо, саривақт супоридан.

**Назорати марҳилавӣ** ҳамаи мавзӯҳои лексионӣ, вазифаҳои ҳонагӣ ва маводҳо барои ҳондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзӯҳои омӯхташуда амалий гардонида мешавад.

**Имтиҳони фосилавӣ** - шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкуни барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фаннӣ дар марказҳои тестии донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

**Имтиҳони ҷамъбастӣ (финалӣ)** дар шакли шифоҳӣ ё хаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегирад: саволҳои кушода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъёри гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.

## **ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН**

### **4.1. Рӯйхати маводҳои таълимӣ-методие, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст:**

1. Бобоев Т., Садуллозода Ҳ., Ақдодов Д.М. Физикаи умумӣ, Ҷилди 1, Душанбе 2019, Матбааи ДМТ, 320 с.
2. Бобоев Т. Асосҳои физикии механика. Душанбе: Собириён, 2012.- 143 с.
3. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, Д: Маориф, 2016.- 320 с.
4. 2. Бобоев Т. Механика: китоби дарсӣ, Д: Маориф ва фарҳанг, 2005.- 268 с.
5. Низомов З. Физикаи молекулавӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ. Душанбе, ПРОМЭКСПО, 2017. 600 с.
6. Маҷмӯи супоришҳои тестӣ аз «Механика»/Мураттиб Т. Бобоев-Душанбе: Сино, 2009.-40 с.
7. Корҳои лабораторӣ аз механика. Мураттиб: Бобоев Т., Муҳамадҷоновуа М.Б., Ақдодов Д.М., Олимов А.Р. -Душанбе: Матбааи ДМТ, 2015.-100 с.
8. Корҳои лабораторӣ аз механика. Мураттиб: Бобоев Т. -Душанбе: Матбааи ДМТ, 2009.-95 с.
9. Низомов З. Маҷмӯи супоришҳои тестӣ аз «Физикаи молекулавӣ»- Душанбе: Матбааи ДМТ, 2011.-55 с.
10. Корҳои лабораторӣ аз физикаи молекулавӣ. Мураттибон: Низомов З., Истамов Ф., Ақдодов Д.М., Гулов Б. -Душанбе: Матбааи ДМТ, 2011.-81 с.

### **4.2. Рӯйхати адабиёти тавсияшаванда**

11. Сайдуллоева М. Механика, физикаи молекулярӣ ва термодинамика.- Душанбе: Маориф, 1984.- 324 с.
12. Савелев И.В. Курс общей физики. Том 1. Москва, «Наука» 1986 г.
13. Бухман Н.С. Элементы физической механики. СПб., М.: Издательство «Лань», 2008
14. Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2010.-478 с.
15. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М.: Высшая школа, 2009.
16. Яворский Б.М., Пинский А.А. Основы физики. т.1,2, М.: Наука, 2009
17. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики для втузов. «Издательство «Мир и Образование», 2005.- 384 с.
18. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики – М. 1985 г.
19. Рымкевич А.П. Маҷмӯаи масъалаҳо аз физика. Душанбе, «Маориф», 1989.